


ФОНДИ ҚАРЗИИ ХУРДИ
МИКРОКРЕДИТНЫЙ ФОНД
MICRO LENDING FUND



“РУШДИ СУҒД”
«РУШДИ СУҒД»
«RUSHDI SUGHD»

735700, Тоҷикистон, вилояти Суғд, ш.Хучанд, кӯчаи К.Хучанди-83
735700, Таджикистан, Согдийская область, г.Худжанд, улица К.Худжанди-83
735700, Tajikistan, Sughd Region, Khujand, K.Khujandi street- 83.
Телефон : Директор - +992927402368



Ба КВД “Маркази хизматрасонии
маҳфуздорандаи ҳисоботи молиявӣ”-и назди
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

МАКТУБ

Раёсати Фонди Қарзии Хурди “Рушди Суғд” ба Шумо ҳисоботи молиявии Фондро дар якҷоя бо хулосаҳои аудиторӣ, ки мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ барои соли дар санаи 31-уми декабри соли 2024 хотима ёфта таҳия гардидааст, дар замима ирсол менамояд.

Замима: ҳисоботи молиявӣ, ки мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ барои соли дар санаи 31-уми декабри соли 2024 хотима ёфта дар 22 (бисту ду) саҳифа.



Директори
ФҚХ “Рушди Суғд”:

Абдуназаров У. Ш.

ҲИСОБОТИ ТАВОЗУНИИ ФҚХ "Рушди Сунд"
ба 31 декабри соли 2024 (Ислохшуда баъди аудити беруна)

ДОРОИҲО		
Касса - пули миллӣ	(10101)	97
Пули дар роҳ буда - пули миллӣ	(10111)	
Суратҳисоби муросилотии бонкҳо дар Тоҷикистон - пули миллӣ	(10501)	2469
Қарзҳо ба соҳибкорӣ хурд ва миёна	(10912)	10925
Қарзҳо ба шахсони воқеӣ - пули миллӣ (Қарзҳои истеъмолий)	(10913)	867890
Қарзҳои муҳлатгузаштаи соҳибкорон	(10922)	4600
Қарзҳои муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ	(10923)	24886
Дигар қарзҳо	(10925)	4289027
Дигар қарзҳои муҳлатгузашта	(10937)	221211
Фонди махсус аз рӯи қарзҳои соҳибкорон	(10988)	-4600
Фонди махсус аз рӯи қарзҳои шахсони воқеӣ-пули миллӣ	(10989)	-24886
Фонди махсус аз рӯи дигар қарзҳо	(10993)	-224221
Қарзҳои тамдидшудаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ	(11113)	
Қарзҳои тамдидшудаи муҳлатгузаштаи корх. кишоварзӣ-пули	(11121)	24277
Қарзҳои тамдидшудаи муҳлатгузаштаи шахс. воқеӣ-пули миллӣ	(11123)	2905
ФПТИ аз руи қарзҳои муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ	(11185)	-24277
ФПТИ аз рӯи қарзҳои тамдидшудаи муҳлатгузаштаи ш. воқеӣ	(11189)	-2905
Саҳмияҳои корх. Тоҷикистон барои сармоягузории дарозмӯҳлат	(15137)	23600
Ҳуқуқи иҷора ва такмил	(15915)	59304
Безътиборсозии истехлокии чамъшуда – ҳуқуқи иҷора ва такмил	(15917)	-32298
Мебел, асбоб ва таҷхизот	(15923)	180588
Фарсоиши ҳисобкардашудаи чамъшуда-мебел, асбоб ва таҷхизот	(15925)	-168441
Гаравҳо барои бозфурӯш	(15935)	149814
ФПТИ аз рӯи гаравҳо барои бозфурӯш	(15938)	-149814
Дороиҳои ғайримоддӣ	(15943)	42179
Истехлоки дороиҳои ғайримоддӣ	(15945)	-42179
Лавозимоти истифоданашудаи дафтардорӣ ва дигар лавозимот	(17513)	1786
Харочоти қаблан пардохтшуда бо пули миллӣ	(17517)	766
Ҷоизаҳои ҳисобшуда барои гирифтани пули миллӣ	(17531)	62977
ФПТИ аз рӯи ҷоизаҳои ба таъхир афтода	(17532)	-62977
Пешпардохти изофаи андоз	(17559)	27080
Ҳамаи АКТИВҲО:		5259783
ЎҲДАДОРИҲО		
Пардохти андоз аз ҷоида	(24406)	
Андоз аз даромад барои пардохт	(26206)	0
Иҷорапулӣ барои пардохт	(26208)	0
Ҳақгузорӣ ба Фонди ҳифзи иҷтимоӣ барои пардохт	(26210)	
Дигар ўҳдадориҳо - пули миллӣ	(26226)	26000
Ҳамаи ЎҲДАДОРИҲО:		26000
САРМОЯ		
Ҷоидаи тақсимнашуда/зарари солҳои гузашта	(30305)	2535405
Ҷоида/зарари соли гузашта	(30307)	42843
Захира барои амалиёти ояндаи ташкилот	(30309)	1304855
Захираи умумӣ аз ҷоида (2%)	(30315)	103836
Сармоияи изофа	(30601)	1203732
Захираи азнавбаҳодихии воситаҳои асосӣ	(31503)	6143
Ҷоида/зарари соли ҷорӣ	(31701)	36969
Ҳамаи САРМОЯ:		5233783
Ҳамаи пасивҳо ва сармоя:		5259783

Директори Фонд

У. Абдуназаров

Сармуҳосиб

Н. Ҳасанов

ҲИСОБОТ

дар бораи Ҳоидаву зиёни ҲҚХ "Рушди Суғд" ба 31 декабри соли 2024
(Ислохшуда баъди аудити беруна)

Даромади Ҳоиизи аз қарзҳои шахсони воқеи	(40222)	1 410 839
Чамъан даромад аз Ҳоиизҳо:		1 410 839
Дигар даромадҳои Ҳоиизи	(40238)	503
Даромад аз Ҳуруш ё аз ҳисоб хориҷ қардани в/асосӣ	(42804)	50
Даромад аз бозгашти дороиҳои аз ҳисоб хориҷшуда	(42894)	1 688
Даромад аз амалиёти ислоҳии солҳои гузашта	(42814)	1 996
Даромад аз ҳисоби барқарорсозии арзиши қарзҳо	(44204)	15 909
Даромад аз барқарорсозии арзиши қарзҳои таҷдидшуда	(44206)	66
Чамъан даромади беҲоииз		
Чамъан даромади Ҳоиизи ва беҲоииз:		1 431 051
Дигар хароҷотҳо барои хизматрасонӣ/ҳақгузори	(51595)	1 855
Маош ва музди қор	(53501)	758 147
Иловапардохт ба шахсони вазиқадор ва қормандон	(53503)	128 601
Ҳақгузори ба фонди ҳифзи иҷтимоӣ	(53505)	179 860
Ҳаққи хизмати аудиторҳои беруни	(53701)	26 000
Пардохти ҳаққи хизмати ҳуқуқшиносон	(53705)	1 440
Пардохти дигар хизматрасониҳои қасбӣ/пардохтҳои	(53795)	4 466
Дигар қарима ва қаримаҳои аҳдшиқани	(53901)	2 160
Андози фонди роҳ	(55101)	
Андози арзиши илова	(55103)	
ҲПТИ аз руи қаравҳо барои бозҲуруш	(57128)	
Дигар андозҳо ва иҷозатномаҳо	(55195)	1 000
Ҳисобқунии қарсоиш-мебел, асбоб ва таҷхизот	(55509)	10 989
Ҳисоб қардани қарсоиши дороиҳои қайримодди	(55515)	
ҲПТИ аз ссудаҳо	(57103)	72 342
ҲПТИ аз руи Ҳоиизҳои баътаҳирафтада	(57134)	9 132
Хароҷоти иҷорапулӣ	(57501)	90 704
Хароҷотҳои ба иҷора воқаста	(57503)	1 282
Хароҷоти истиқодаи об, нуруи барқ ва қарми	(57505)	11 396
Хароҷоти техникаи иттилооти	(57507)	3 588
Хароҷоти таъмир ва муоинаи техникаи	(57509)	4 610
Хароҷоти сӯзишвори ва маводи сӯхту равғанқори	(57511)	14 438
Хароҷоти сақарҳои хидмати ва нақлиёт	(57513)	12 754
Хароҷоти алоқа	(57517)	4 317
Молҳои дафтардорӣ ва дигар лавозимот	(57519)	10 477
Хароҷоти обуна	(57521)	
Хароҷоти реклама ва қабардорномаи	(57523)	1 452
Хароҷоти намояндаи ва қорабиниҳои қарҳанги	(57525)	432
Ҳаққи узвиёт ва ҳақгузори	(57527)	4 000
Қўмақпулӣ	(57529)	
Ҳадамоти хатрасони	(57531)	6 152
Хароҷоти муқофиаи судӣ/хариқани дороиҳо	(57533)	
Аз эътибор соқидқунии воқитаҳои асоси	(57537)	124
Дигар хароҷотҳо	(57595)	13 790
Чамъан хароҷоти Ҳоиизи ва беҲоииз:		1 375 508
Андоз аз Ҳоида	(57133)	18 574
Чамъан хароҷотҳо		1 394 082
Ҳоидаи (зиёни) соф дар давра:		36 969

Директори Фонд

Абдуназаров У

Сармуҳосиб

Н. Ҳасанов

**ФОНДИ ҶАМЪИЯТИ
ФОНДИ ҚАРЗИИ ХУРДИ
«РУШДИ СУҒД»**

**ҲИСОБОТИ МОЛИЯӢ,
КИ МУТОБИҚИ СТАНДАРТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
БАРОИ СОЛИ ДАР САНАИ 31-УМИ ДЕКАБРИ
2024 ХОТИМАӢФТА ТАҲИЯ ГАРДИДААСТ.**

МУНДАРИҶА

ТАЪКИДИ РОҶБАРИЯТ ДАР БОРАИ МАСЪУЛИЯТИ ТАҲИЯ ВА ТАСДИҚИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ.....	3
ХУЛОСАИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ	4
ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ВАЗЪИЯТИ МОЛИЯВӢ	6
ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ МАҶМӢИ ДАРОМАД.....	7
ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ГАРДИШИ ВОСИТАХОИ ПУЛӢ.....	8
ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ТАЪФИРОТҲО ДАР САРМОЯИ ХУДӢ.....	9
ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ.....	10

ТАЪКИДИ РОҲБАРИЯТ ДАР БОРАИ МАСЪУЛИЯТИ ТАҲИЯ ВА ТАСДИҚИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ БАРОИ СОЛИ ҲИСОБОТИИ ДАР САНАИ 31-УМИ ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 ХОТИМАЁФТА

Таъкиди зерин бояд бо зикри ўҳдадорихои аудиторҳо, ки дар саҳифаи 4-и ҳисоботи аудиторҳои мустақил оварда шудааст, чун ҳудудгузори ё фарқияти байни масъулияти аудиторҳо ва роҳбарият дар бобати ҳисоботи молиявии ФҚХ «Рушди Суғд» (минбаъд дар матн чун «Фонд» зикр мешавад) ҳисобида шавад.

Роҳбарияти Фонд барои таҳияи ҳисоботи молиявӣ, ки эътимоднокии тамоми ҷанбаҳои вазъияти молиявӣ, натиҷаи фаъолият, гардиши маблағ ва тағйирот дар сармояи Фонд тайи соли ҳисоботи дар санаи 31-уми декабри соли 2024 хотимаёфтaro мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ (минбаъд чун СБХМ зикр мегардад) инъикос менамояд, масъул мебошад.

Ҳангоми таҳияи ҳисоботи молиявӣ роҳбарият масъулияти амалҳои зеринро бар ўҳда дорад:

- Интиҳоби усулҳои муносиби баҳисобгирии муҳосибавӣ ва истифодаи мунтазами онҳо;
- Риоя кардани талаботи СБХМ ва шарҳ додани ҳамагуна инҳирофҳои назаррас аз меъёрҳои СБХМ дар эзоҳот ба ҳисоботи молиявӣ;
- Таҳия намудани ҳисоботи молиявӣ бо назардошти эҳтимолияти он ки Фонд дар оянда фаъолияти худро идома хоҳад дод, ба истиснои мавридҳои, ки чунин эҳтимол ғайриқонунӣ бошад.

Роҳбарият ҳамчунон барои амалҳои зерин масъул мебошад:

- Таҳия, амалисозӣ ва таъмини фаъолияти самарабахш ва бозэтимоди низоми назорати дохилии Фонд;
- Ниғаҳдории ҳисобдорӣ дар сатҳи зарурии, ки имконияти дар вақти лозими ба таври дақиқ маълумот дар бораи вазъияти молиявии Фонд омода менамояд ва мутобиқати ҳисоботи молиявиро бо талаботҳои СБХМ таъмин менамояд;
- Ба роҳ мондани ҳисобдорӣ мутобиқи қонунгузори ва стандартҳои ҳисобдории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Дар чорҷӯбаи салоҳияти худ андешидани чораҳо барои ҳифзи дороиҳои Фонд;
- Ошкор ва пешгирӣ намудани ҳодисаҳои қаллобӣ, иштибоҳ ва дигар сӯиистиқобариҳо.

Ҳисоботи молиявии мазкур барои соли ҳисоботи дар санаи 31-уми декабри соли 2024 анҷомёфта аз тарафи Роҳбарияти Фонд тасдиқ гардидааст.

Аз номи ФҚХ «Рушди Суғд»:



Абдуназаров У. III.

Ҳасанов Н. Р.

Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҷамъияти дорои масъулияти
маҳдуди
«Аудит-Консалтинг»



Republic of Tajikistan
Limited Liability Company
«Audit-Consulting»

735700, Хуҷанд, х. И.Сомони 4, e-mail: auditcons-tj@mail.ru
РМА510015569, РЯМ5110005496

4, I.Somoni str., Khujand city, 735700. e-mail: auditcons-tj@mail.ru
TIN510015569, UIN5110005496

ХУЛОСАИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ

Ба Роҳбарияти Фонди Ҷамъиятии "Фонди Қарзии Хурди «Рушди Суғд»

Хулоса

Мо тафтиши аудитории ҳисоботи молиявии замимагардидаи ФҚХ «Рушди Суғд»-ро (минбаъд Фонд), ки аз ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ ба 31 декабри соли 2024, ҳисобот оиди маҷмуи даромад, ҳисобот оиди тағйирот дар сармоя ва ҳисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ иборат аст гузаронидем, ки дар соли зикргардида ба анҷом мерасад ва инчунин тавсифи унсурҳои муҳими сиёсати баҳисобгирӣ ва эзоҳҳо ба ҳисоботи молиявиро дар бар мегирад.

Ба ақидаи мо, ҳолати молиявии ФҚХ «Рушди Суғд» ба санаи 31-уми декабри соли 2024, натиҷаҳои фаъолияти он ва ҳаракати воситаҳои пулиро барои соли, ки дар таърихи зикргардида анҷом меёбад аз ҳамаи ҷиҳатҳои назаррас дар мутобиқат бо Стандартҳои Ҳисоботи Молиявии Байналмиллалӣ дуруст инъикос менамояд.

Мо тафтишоти аудитори мувофиқи Стандартҳои Байналмиллалӣ Аудит гузаронидем. Ёхдадории мо мувофиқи ин стандартҳо дар қисми «Маъсулияти аудитор барои аудити ҳисоботи молиявӣ» нишон дода шудааст. Мо нисбати ФҚХ мувофиқи "Кодекси ахлоқ ва одоби аудиторони касбӣ"-и Шӯрои оиди стандартҳои байналмиллалӣ ахлоқу одоби муҳосибон ва талаботҳои этикие, ки ба аудити моён оиди ҳисоботи молиявии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таалуқ дорад, мустақил ҳастем, ва дигар ёхдадорихоро мувофиқи ин талаботҳо иҷро намудем. Мо чунин мешуморем, ки далелҳои аудитории аз тарафи мо ба даст оварда шуда, барои изҳори ақидаи аудитории мо кифоя ва муносиб мебошад.

Масъалаҳои муҳими аудит

Масъалаҳои муҳими аудит –ин масоиле мебошанд, ки онҳо мутобиқи муҳокимаи касбии мо барои аудити ҳисоботи молиявии мазкур барои соли ҷорӣ бештар муҳим арзёбӣ гардидаанд. Ин масъалаҳо дар матни ҳисоботи молиявии мо дар маҷмӯъ ва ҳангоми ташаккули ақидаи мо дар бораи ин ҳисобот баррасӣ гардидаанд. Мо ақидаи алоҳидаро вобаста ба масъалаҳои мазкур изҳор наменамоем.

Масъулияти роҳбарият оиди ҳисоботи молиявӣ

Масъулият нисбати таҳия ва пешниҳоди одилонаи ҳисоботи молиявии мазкур мувофиқи Стандартҳои Байналмиллалӣ Ҳисоботи Молиявиро роҳбарияти Фонд ба ёхда дорад. Ин масъулият: тартибдиҳӣ, воридкунӣ ва нигоҳдории назорати дохилӣ, ки ба таҳия ва пешниҳоди одилонаи ҳисоботи молиявии таҳрифи ҷиддӣ бо сабабҳои қаллобӣ ва хатоғӣ надошта, интиҳоб ва истифодабарии сиёсати ҳисобгирӣ муносиб, ва асоснокӣ баҳодихҳои ҳисобиро, дар бар мегирад.

Маъсулияти аудиторон оиди аудити ҳисоботи молиявӣ

Мақсади мо ба даст овардани боварии устуворе, ки ҳисоботи молиявӣ таҳрифи ҷиддӣ бо сабабҳои хатогӣ ё амалҳои мусоҳилакорона надорад, ва дар тартиб додани хулосаи аудиторӣ, ки изҳори ақидаи моро дар бар мегирад. Боварии устувор - ин дараҷаи баланди боваринокиро ифода мекунад, аммо барои ҳамавақт дарёфт намудани хатогҳои назаррас, ки дар раванди тафтиши аудитории мувофиқи СБА гузаронидашуда, кафолат намедиҳад. Таҳриф метавонад натиҷаи хатогӣ ё амалиётҳои мусоҳилакорона бошад ва назаррас ба ҳисоб мераванд, агар бо асос тахмин карда шавад, ки дар алоҳидагӣ ё дар маҷмӯ онҳо ба қарорҳои иқтисодии истифодабарандагон, ки дар асоси ҳамин ҳисоботи молиявӣ қабул кардашаванда таъсир расонанд.

Дар қорҷӯбаи аудити мувофиқи СБА гузаронидашаванда, мо ақидаронии касбиро истифода мебарем ва нобоварии касбиро дар давоми раванди аудит нигоҳ медорем. Ба ғайр аз он:

а) хавфҳои таҳрифи назаррас, ки ҳамчун натиҷаи хатогӣ ё амалҳои мусоҳилакорона ба миён омадаанд ошкор ва баҳо медиҳем; ҷавобан ба ин хавфҳо амалиётҳои аудиторию коркард ва мегузаронем; далелҳои аудитории кифоя ва боэътимодно ҷам меоварем, ки асоси инъикоси ақидаи мо мегарданд. Хавфи ошкор нагардидани таҳрифҳои назаррас дар натиҷаи амалҳои мусоҳилакорона муҳимтар аст нисбат ба хавфи ошкорнашудаи таҳрифҳои назаррас дар натиҷаи роҳ додани хатогӣ, зеро амалҳои мусоҳилакорона метавонанд забоняккунӣ, сохтакорӣ, амали қастдан ба назар нагирифтани таҳрифи ахбороти пешниҳодшуда ё амали хилофи системаи назорати дохилиро дар бар гирад.

б) системаи назорати дохилӣ, ки барои аудит бо мақсади таҳия намудани тартиботи аудиторӣ барои ҳолатҳои мувофиқ аҳмият дорад меомӯзем, аммо на бо мақсади инъикоси ақида оиди самаранокии системаи назорати дохилии шахси тафтишшаванда;

в) ба дурустии сиёсати ҳисобгирӣ истифодашаванда, асоснокии баҳодиҳии баҳисобгирӣ ва ба эзоҳдиҳии мувофиқи ахборотҳо, ки аз тарафи роҳбарияти шахси тафтишшаванда тайёр карда шудааст, баҳо медиҳем;

г) оиди дуруст истифодабарии фарзкунӣ нисбат ба фаъолияти бефосила аз тарафи роҳбарияти шахси тафтишшаванда хулоса мебарорем, ва дар асоси далелҳои аудитории гирифташуда оиди мавҷуд будани номуайяниҳои назарраси бо воқеа ё шартҳои, ки дар натиҷаи онҳо шубҳаҳои ҷиддӣ нисбати қобилияти давом додани фаъолияти бефосилаи шахси тафтишшаванда пайдо мегарданд, хулоса мебарорем. Агар мо оиди мавҷудияти номуайяниҳои назаррас ошкор намоем, мо бояд диққатро дар хулосаи аудитории худ ба эзоҳи ахбороти мутобиқ дар ҳисоботи муҳосибии солона ҷалб намоем, агар чунин эзоҳдиҳии ахборот номувофиқ бошад, шакли хулосаи худро тағйир диҳем. Ақидаҳои мо ба далелҳои аудитория, ки то санаи хулосаи аудитории мо гирифта шудаанд, асос ёфтаанд. Аммо воқеаҳо ё шароитҳо дар оянда метавонанд ба қобилияти давом додани бефосилаи фаъолияти шахси тафтишшаванда таъсир расонанд;

д) ба пешниҳодкунии ҳисоботи муҳосибӣ умуман, таркиб ва мазмуни он, бо назардошти эзоҳи ахборотҳо, инчунин амалиётҳо ва воқеаҳо, ки асоси ҳисоботи солонаи муҳосибӣ ва таъмини боэътимодии онро нишон медиҳанд, баҳо мегузорем.

30 март, соли 2025

ш. Хучанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳоҷаев Ш.Т. СРБ

Директори ЧДММ «Аудит Консалтинг»

Иҷозатнома БМТ № 0000123 аз 12 июни соли 2020 аз тарафи Бонки Миллии

Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст барои анҷом додани фаъолияти аудиторӣ дар низоми бонкӣ

ҲИСОБОТ ОИДИ ҲОЛАТИ МОЛИЯВӢ

Ба санаи 31-уми декабри солҳои 2024 ва 2023

	Эзоҳ	31 декабри соли 2024	31 декабри соли 2023
ДОРОИҲО			
Воситаҳои пули	4.1	2 566	1940
Сандуки қарзии соф	4.2	5 164 832	5 472 823
Фоизҳо барои гирфтан	4.3	-	73 578
Дороиҳои дигари ҷорӣ	4.3	29 630	44 854
Гарав барои фурӯш	4.4	-	151 349
Воситаҳои асосӣ	4.5	39 153	47 168
Дороиҳои ғайримоддӣ	4.6	-	(125)
Сармоягузорӣ	4.7	23 600	23 600
Ҳамагӣ дороиҳо		5 259 781	5 815 188
ЎҲДАДОРӢҲО			
Қарзҳои гирифташуда	4.8	-	-
Ўҳдадориҳои дигар	4.9	26 000	31 169
Андоз барои пардохт	4.9	-	128 635
Ҳамаги уҳдадориҳо		26 000	159 804
САРМОЯ			
Сармояи захиравӣ барои фаъолияти оянда	4.10	1 304 855	1 304 855
Захираи умумӣ	4.11	103 836	106 160
Сармояи изофагӣ	4.11	1 209 875	1 211 841
Ҷоидаи тақсимнашуда	4.12	2 615 215	3 032 528
Ҷамъи сармоя		5 233 782	5 655 384
Ҳамагӣ сармоя ва ўҳдадориҳо		5 259 781	5 815 188



Директор

Сармуҳосиб

Абдуназаров У.Ш.

Ҳасанов Н.Р.

ҲИСОБОТ ОИДИ МАЧМУӢ ДАРОМАД

Барои давраи ҳисоботи, ки 31-уми декабри солҳои 2024 ва 2023 ба анҷом мерасад

	Эзоҳ	2024	2023
Даромади фоизӣ	5.1	1 411 342	1 413 477
Хароҷоти фоизӣ		-	-
Даромади софи фоизӣ то барқарорсозии /(ташаккулдиҳии) захираҳо барои камаришшавии дороиҳо		1 411 342	1 413 477
Барқарорсозии /(ташаккулдиҳии) захираҳо барои камаришшавии дороиҳо	5.1	(63 811)	(45 743)
Даромади софи фоизӣ		1 347 532	1 367 734
Даромади соф аз амалиётҳо бо асъори хориҷӣ	5.1	-	-
Даромад/хароҷоти комиссияӣ ва хизматрасонӣ	5.1	-	-
Дигар даромади молиявӣ	5.1	1 921	1 482
Дигар даромадҳои молиявӣ		1 921	1 482
Ҳамагӣ даромади амалиётӣ		1 349 453	1 369 216
Хароҷоти амалиётӣ	5.2	(1 293 911)	(1 291 875)
Ҷоидаи андозбандишаванда		55 542	77 341
Хароҷоти андоз аз ҷоида	5.3	(18 574)	(33 257)
Ҷоидаи соф дар давра		36 967	44 084
Дигар даромадҳои умумӣ (маҷмӯӣ):			
Таъсири азнавбаҳодиҳии захираҳо (ФПТИ) бо сабаби тағирёбии сиёсати муҳосибӣ		(455 618)	1 966
Ҳамагӣ дигар даромадҳои умумӣ (маҷмӯӣ)		(455 618)	1 966
Ҳамагӣ даромади умумӣ (маҷмӯӣ) дар давра		(418 651)	46 050



Директор

Сармуҳосиб

Абдуназаров У.Ш.

Ҳасанов Н.Р.

ҲИСОБОТ ОИДИ ҲАРАКАТИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ

Барои давраи ҳисоботи, ки 31-уми декабри солҳои 2024 ва 2023 ба анҷом мерасад

	2024	2023
ФАЪОЛИЯТИ АМАЛИЁТӢ		
Фоидаи (зарари) соф	36 967	44 054
Ислоҳи фоидаи (зарари) соф:		
Хароҷоти фарсоиш ва истеҳлоки дороиҳо	10 989	17 121
Тағйирёбии захираҳо ва фондҳо	81 474	47 058
Даромад аз барқарорсозии дороиҳо	(15 975)	-1 315
Дигар (даромад) хароҷоти ҳисобкардашуда	(1 995)	-
Зарар аз фурӯши воситаҳои асосӣ	74	3 857
Андоз аз фоида	18 574	33 257
Ҳаракати нақдина бо даромадҳои оператсионӣ то тағйирёбии дороиҳои амалиётӣ ва ӯҳдадориҳо	130 109	144 062
Афзуншавӣ\камшавии дигар андозҳо	(128 635)	(95 971)
Афзуншавӣ\камшавии ҳолиси қарзҳои мизочон	-	(53 223)
Афзуншавӣ\камшавии ҳолиси дороиҳои дигар	12 634	4 524
Афзуншавӣ\камшавии ҳолиси гараф барои фуруш	1 536	-
Афзуншавӣ\камшавии ҳолиси дигар ӯҳдадориҳо	(5 169)	3 964
Афзуншавӣ\камшавии андоз аз фоида	(5 383)	(2 205)
Ҳаракати ҳолиси тағйирёбии дороиҳои гардон ва ӯҳдадориҳо:	(125 017)	(142 912)
Ҳаракати ҳолиси воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ	4 132	1 150
ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРӢ		
Фурӯши воситаҳои асосӣ	-	-
Хариди воситаҳои асосӣ	(4 352)	-
Гайра	(153)	-
Вазъи ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти сармоягузорӣ	(4 505)	-
ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВӢ		
Дохилшавии грантҳо, ёрии пулӣ (субсидия)	-	-
Ҳиссагузории муассисон	-	-
Вазъи ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ	-	-
Тағйирёбии софи воситаҳои пулӣ	626	1150
Воситаҳои пулӣ дар аввали сол	1 940	790
Воситаҳои пулӣ дар охири сол	2 566	1940



Директор

Сармуҳосиб

Абдуназаров У.Ҳ.

Ҳасанов Н.Р.

ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ТАҒЙИРОТҶО ДАР САРМОЯ


Барои давраи ҳисоботи, ки 31-уми декабри солҳои 2024 ва 2023 ба анҷом мерасад

Номгӯи нишондиҳанда	Сармояи захиравӣ барои амалиётҳои оянда	Фоидаи таксим-нашуда	Захираи умумӣ	Сармояи изофагӣ	Ҷамағӣ
Бақия ба 01.01. 2023	1 304 855	3 223 210	96 000	1 209 875	5 833 940
Ташаккулёбӣ/ камшавӣ	-	(234 766)	10 160	1 966	(222 640)
Фоидаи софи соли 2023	-	44 084	-	-	44 084
Тасҳеҳи сармоя	-	-	-	-	-
Бақия ба 31.12. 2023	1 304 855	3 032 528	106 160	1 211 841	5 655 384
Ташаккулёбӣ/ камшавӣ	-	(455 618)	709	(1 966)	(1 257)
Фоидаи софи соли 2024	-	36 967	-	-	(418 651)
Тасҳеҳи сармояи	-	1 338	(3 033)	-	(1 695)
Бақия ба 31.12. 2024	1 304 855	26 15 215	103 836	1 209 875	5 233 781




Директор

Сармухосиб



Абдуназаров У.Ш.



Ҳасанов Н.Р.

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ

ЭЗОҲИ 1. САМТҲОИ АСОСИИ ФАӢОЛИЯТ

Фонди қарзии хурди «Рушди Суғд» (минбаъд дар ин матн чун Фонд зикр мешавад) шахси ҳуқуқӣ, ғайритиҷоратӣ буда, мутобиқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст ва фаъолияти худро дар асоси Оиннома ва Иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон анҷом медиҳад.

Фонд дар асоси шартномаи таъсисёби аз 12.11.2006 сол, ки дар Вазорати адлияи ҚТ аз 04-уми декабри соли 2006 ба қайд гирифта шудааст ва дорои Шаҳодатномаи №001-3424 гардидааст ва ҳамчун Фонди қарзии хурди «Суғд-Микрофин» таъсис дода шуда буд. ФҚХ 25 майи соли 2010 дар Нозироти андозии ш. Хучанд аз нав ба қайд гирифта шуд. Мувофиқи талаботи БМТ №101-172/39 аз 05.02.2013 ФҚХ «Суғд-Микрофин» номи худро иваз намуд ва ФҚХ «Рушди Суғд» номида шуд.

Дар айни замон Фонд дар асоси чунин ҳуҷатҳои ҳуқуқӣ фаъолияти худро анҷом медиҳад:

- Шаҳодатномаи бақайдгирии давлатӣ № 0272454 аз 28.02.2013 с.;
- Гувоҳномаи № 742 дар бораи додани РМА №630008171 от 20.06.2007;
- Иҷозатномаи БМТ аз 22.04.2013 с.

Сармояи оинномавӣ ФҚХ 1 304 855 сомони ро ташкил медиҳад. Муассисони Фонд ташкилотҳои зерин мебошанд:

№	Номгӯи ташкилот	Маблағи саҳм,сомони	Ҳисса, %
1.	Ташкилоти Ҷамъиятии дастгирии ҷамоати Кистакуз, н. Б. Ғафуров	199 900	15,32
2.	Ташкилоти Ҷамъиятии дастгирии ҷамоати Ашт, н. Ашт	148 935	11,41
3.	Ташкилоти Ҷамъиятии дастгирии ҷамоати Ошоба, н.Ашт	142 180	10,90
4.	Ташкилоти Ҷамъиятии дастгирии ҷамоати Равшан, н. Зафаробод	125 445	9,61
5.	Ташкилоти Ҷамъиятии дастгирии ҷамоати Ҳ.Алиев, н. Зафаробод	120 390	9,23
6.	Ташкилоти Ҷамъиятии дастгирии ҷамоати Овчиқалъача, н. Б.Ғафуров	117 200	8,98
7.	Ташкилоти Ҷамъиятии дастгирии ҷамоати Меҳнатобод, н. Зафаробод	115 500	8,85
8.	Ташкилоти Ҷамъиятии дастгирии ҷамоати Лаккон, Исфара	102 360	7,84
9.	Ташкилоти Ҷамъиятии дастгирии ҷамоати Янгихаёт, н. Ҷ.Расулов	99 700	7,64
10.	Ташкилоти Ҷамъиятии дастгирии ҷамоати Чоркӯҳ, Исфара	90 000	6,90
11.	Ташкилоти Ҷамъиятии дастгирии ҷамоати Гулхона, н.Ҷ.Расулов	43 245	3,31
Ҷамағӣ:		1 304 855	100

Мақоми идоракунии Фонд:

- Шӯрои Парасторон - мақоми олии идоракунии:
 1. Муллоев Зариф Насибалиевич - раис;
 2. Ҷурабоева Матлуба Турсунбоевна - аъзо;
 3. Мирбобоев Неъматҷон Рузиевич-аъзо.
- Раёсати Фонд:
 1. Абдуназаров Умедҷон Шоназарович – директори ФҚХ;
 2. Аминов Мунирҷон Муллоҷонович;
 3. Мирзовалиев Назирали Джиёнович;

Дар санаи 22 апрели соли 2013 аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ба Фонд барои гузаронидани чунин амалиётҳо Иҷозатнома дода шудааст:

1. Пешниҳоди қарзҳо;
2. Бастанӣ қарордодҳои форвардӣ ва своп барои худ.

Мақсади фаъолияти ФҚХ «Рушди Суғд» ин мусоидат ба паст кардани сатҳи камбизоатии аҳоли тавассути пешниҳоди қарзҳои хурд мебошад.

ФҚХ «Рушди Суғд» 3 филиал ба қайд гирифташуда ва 1 маркази хизматрасони маблағгузории хурд дорад.

№	Номгӯ	Ҷойгиршавӣ
1	Филиали ФЧ «ФҚХ «Рушди Суғд» дар ноҳияи Ашт	н. Ашт, ҷ. Ашт, кӯч. Сари Бозор
2	Филиали ФЧ «ФҚХ «Рушди Суғд» дар ноҳияи Ҷ.Расулов	н. Ҷ.Расулов, ҷ. Ҳаёти нав, деҳаи Меҳргон, кӯч. К. Орифҷонов 41
3	Филиали ФЧ «ФҚХ «Рушди Суғд» дар ноҳияи Зафаробод	н. Зафаробод, ҷ. Ҳамид Алиев кӯч. Мустафокулов 1а
4	МХМХ Хистеварз	н. Б.Ғафуров, ҷ.Хистеварз

ФҚХ «Рушди Суғд» дар суроғаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, ш. Хуҷанд, кӯч. К. Хуҷанди, бинои 83 ҷойгир шудааст. Шумораи кормандони Фонд ба санаи 31.12.2024с ба 30 нафар баробар аст.

ЭЗОҲИ 2. АСОСҲОИ ТАҲИЯИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ

Асоси бурдани ҳисобгирии муҳосибӣ ва таҳияи ҳисоботи молиявии Фонд-ро стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ ташкил медиҳанд, ба ғайр аз ҳолатҳое, ки ба санадҳои меъёрий-ҳуқуқии ҚТ муҳолифат менамояд.

Ҳисоботи молиявии Фонд бо назардошт ва истифодаи усули ҳисобу замкунӣ ва усули фаъолияти муттасилӣ (бефосила) тартиб дода шудааст.

Усули ҳисобу замкунӣ пешбинӣ менамояд, ки таъсири амалиёт ва дигар рӯйдодҳо ба ҳисоботи молиявӣ дар лаҳзаи рӯй додани онҳо ба инобат гирифта мешавад, на ҳангоми дарёфти воқеии маблағ ё пардохти он дар давраҳои дахлдори ҳисоботӣ.

Усули муттасилӣ дар назар дорад, ки Фонд дар ояндаи наздик ният ва зарурат ба барҳамдиҳӣ ва ё коҳиши ҷиддии фаъолияти худро надорад.

2.1 Таркиби ҳисоботи молиявӣ

Таркиби ҳисоботи молиявии Фонд ҳисоботҳои зерини молиявиро дар бар мегирад:

- Ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ;
- Ҳисобот оиди маҷмӯи даромадҳо;
- Ҳисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ;
- Ҳисобот дар бораи таъғйиротҳо дар сармояи худӣ;
- Эзоҳот ба ҳисоботи молиявӣ.

Давраи ҳисоботи Фрнд соли тақвимӣ мебошад. Моддаҳои назарраси ҳисоботи молиявӣ ба таври алоҳида муаррифӣ гардида, моддаҳои ғайриназаррас гурӯҳбандӣ шудаанд.

2.2 Асъори ҳисобот

Фонд ба сифати асъори амалкунанда ва асъори муаррифкунандаи ҳисоботи молиявӣ, асъори миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон – сомони ро истифода мебарад.

ЭЗОҲИ 3. УСУЛҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ БАҲИСОБГИРӢ

3.1 Эътироф ва арзёбии воситаҳои молиявӣ

Дороиҳои молиявӣ ва ўҳдадориҳои молиявӣ дар сурате дар тавозун эътироф карда мешаванд, ки агар Фонд нисбат ба ин ё он воситаи молиявӣ аз рӯи қарордод яке аз тарафҳои муомилакунанда бошад. Дороиҳои молиявӣ ва ўҳдадориҳо бо истифодаи усули ҳисобу замкунӣ дар санаи амалиёт эътироф карда мешаванд. Ҳангоми бори аввал эътироф кардани воситаҳои молиявӣ аз рӯи арзиши одилонаи ифодаи пулии муомилот зимни дохил кардан ё нигоҳ доштани хароҷоти амалишавии онҳо инъикос меёбанд.

Шартҳои баҳисобгирӣ, ки Фонд дар рафти баҳодиҳии минбаъдаи дороиҳо ва ўҳдадориҳои молиявии худ истифода мебарад, дар бандҳои дахлдори сиёсати баҳисобгирӣ он, ки дар зер оварда шудаанд, шарҳ дода мешаванд.

3.2 Воситаҳои пулӣ

Воситаҳои пулӣ ва эквиваленти он - пули нақди дар ҳазинаи Фонд буда ва маблағи дар ҳисобҳои муросилотӣ дар бонкҳо гузошташударо, дар бар мегирад.

3.3 Сандуқи қарзӣ ва захира барои беарзишшавӣ

Баҳисобгирӣ аввалаи қарзи додашуда аз рӯи хароҷоти ҳақиқӣ, яъне аз рӯи арзиши одилонаи маблағи додашуда арзёбӣ мегардад. Ўҳдадориҳои дебиторӣ ба сифати дорой дар лаҳзаи додани маблағ ба муштариён ҳисоб мешавад. Минбаъд қарз дар маблағи қарзи асосии пардохтнашуда мутобиқи шартномаи қарзӣ бо тарҳи фонд барои пушонидани талафотҳои имконпазир (камарзишшавӣ) ба ҳисоб гирифта мешавад. Дар сурати мавҷуд будани нишонаҳои объективӣ камарзишшавии қарзи додашуда дар натиҷаи ҳодисаҳои рӯйдодашуда баъд аз ҳисобгирӣ аввалаи дорой, ФҚХ захира барои камарзишшавиро барои ҷуброн намудани зарар барои қарзи алоҳида ташкил медиҳад. Ҳисобкунии захира барои камарзишшавӣ дар асоси таҳлили дороиҳои ба хавфи қарзӣ дучоршаванда бо меёрҳои дар Сиёсати ҳисобгирӣ дохила пешбини шуда, анҷом мегирад. Фонд барои пушонидани талафотҳои имконпазир дар ҳисоботи молиявӣ фақат барои талафоти воридшуда то санаи таҳияи ҳисобот ба асоси нишонаҳои объективӣ тасдиқкунандаи ин, ки камарзишшавӣ дар давраи баъд аз ҳисобкунии аввала рӯй додааст, дар назар гирифта мешавад.

Барқарорсозии фонди қаблан ташакулёфта дар ҳисобот оиди маҷмӯи даромади Фонд инъикос меёбад.

Мутобиқи сиёсати қарзӣ, қарзхое, ки пардохти онҳо ғайриимкон аст, аз ҳисоби захираи ташкилёфта аз тавозун хориҷ карда мешаванд ва дар ҳисобҳои ғайритавозунӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Аз тавозун баровардани қарз фақат баъд аз андешидани тамоми чораҳо барои гирифтани қарз ва тартиботи лозимаи муайян намудани маблағи зарар, ҳамчунин пас аз ба тавозуни Фонд қабул кардани авмоли гарав (агар гарав бошад) амалӣ мегардад. Маълумот оиди қарзҳо дар ҳисобҳои ғайритавозунӣ мувофиқи Сиёсати баҳисобгирӣ Фонд дар давоми 5 (панҷ) сол нигоҳ дошта мешавад.

Аз нав ҳисоб кардани Фонди пушонидани талафотҳои имконпазир ҳармоҳа, дар асоси пардохти воқеии маблағи асосӣ, фоизҳо ва дар асоси ҳисоботҳои тайёр кардаи шӯъбаи қарзӣ, иҷро карда мешаванд.

Таснифи қарзҳо ва тартиби ташакулдиҳии ФПТИ аз руи Сиёсати ҳисобии дохилаи Фонд:

Гуруҳ	таъхирафтода	Меъёри ФПТИ (%)
Қолабӣ	-	2%
Зери назорат	аз 8 то 30 руз	5%
Ғайриқолабӣ	аз 30 то 90 руз	30%
Шубҳанок	аз 90 то 180 руз	75%
Беэтимод	зиёда аз 180 руз	100%

Фонд аз рӯи қарзҳои қолабӣ ва зери назорат ғоизхоро ҳисоб мекунамд ва дар ҳолати ғайрифайол шудани чунин қарзҳо, Фонд вобаста ба ғоизҳои ҳисобкарда-шуда дар ҳисоботи “Ғоида ва зарар” амалиёти ислоҳкунӣ меғузaronанд ва ё дар ҳолати нағузaronидани амалиёти ислоҳӣ барои ғоизҳои ҳисобшудаи пардохтнашуда ба андозаи 100% фонди махсус (ФПТИ) ташаккул медиҳад.

Ҳангоми ташаккулдиҳии фонди махсус (ФПТИ) ҳисоби дахлдори хароҷот дебет ва ҳисобҳои дахлдори ФПТИ дар қисми дороиҳо кредит карда мешаванд.

3.4 Дигар дороиҳо

Ба ҳайси дигар дороиҳои ҷорӣ ҳисобҳо барои гирифтани, пешпардохти андоз, маблағи зерҳисоби кормандон, пешпардохт барои хизматрасониҳо, гаравҳо барои фуруш ва дигар дороиҳо ба қайд гирифта мешаванд.

3.5 Иҷораи амалиётӣ

Иҷорасе, ки зимни он қисми бештари хавфҳо ва ҳуқуқи соҳибӣ ба иҷорадиханда дода мешавад, иҷораи амалиётӣ ба шумор меравад. Фонд хароҷоти пардохти иҷораи биноро дар давраи ҳисоботӣ дар ҳисобот оиди маҷмӯи даромад аз рӯи усули баҳисобгирӣ инъикос менамояд.

3.6 Воситаҳои асосӣ

Воситаҳои асосӣ аз рӯи хароҷоти ҳақиқӣ барои дарёфти онҳо дар ҳисобгирӣ инъикос меёбанд. Баъд аз эътирофи ибтидоӣ, воситаҳои асосӣ аз рӯи арзиши аввала бо назардошти тарҳи фарсудаҷавии онҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд. Хароҷоти минбаъда дар арзиши тавозунии дорой дохил мешавад, агар эҳтимоли объективии дарёфти ғоидаи иқтисодии вобаста ба истифодабарии дорой вучуд дошта бошад. Тамоми хароҷоҳои дигари минбаъда, ки бо воситаҳои асосӣ вобастаанд, дар ҳисобот оиди маҷмӯи даромад (ғоида ва зарар) дар давраи дахлдор инъикос мегардад.

Фонд барои ҳисобкунии истеҳлоки воситаҳои асосӣ усули бақияи камшавандаро қабул намудааст.

3.7 Ёҳдадориҳои молиявӣ

Маблағҳои қарзӣ сараввал аз рӯи нархи дарёфти, ки аз маблағи гирифташуда бо назардошти тарҳи хароҷоти бо ин амалиёт вобаста буда, ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Баъдан, маблағҳои қарзӣ аз рӯи арзиши истеҳлоқӣ иғода меёбанд ва фарқиёт байни маблағи харидоришуда ва арзиши бозпардохт дар ҳисоботи ғоида ва зарари давраи ҳисоботӣ чун хароҷоти ғоизӣ инъикос меёбад. Ғоизи қарзҳои ҷалбшуда, ҳармоҳа аз рӯи меъёри номиналии ғоиз барои бақияи маблағи асосии пардохтнашуда ё маблағи асосии аввала бо назардошти шартҳои созишномаи қарзӣ ҳисоб карда мешаванд.

Ёҳдадориҳои ҷорӣ дар ҳисобот дар бораи вазъияти молиявии Фонд(тавозун) ба андозаи бавучудоии онҳо – ҳангоми ҳисобу китоби музди меҳнати кормандон, маблағи ҳисобкардашудаи ёҳдадориҳои андоз ва дигар ёҳдадориҳои ҳисобшудаи амалиётӣ инъикос меёбанд.

3.8 Эътироф кардани даромад ва хароҷот

Фонд дар ҷараёни ғайолияти амалиётӣ даромад ва хароҷотро аз рӯи усули ҳисобу замкунӣ эътироф менамояд. Аз рӯи усули ҳисобу замкунӣ даромад дар он давраи ҳисоботӣ эътироф карда мешавад, ки дар он бозёфт шудааст, новобаста аз ворид гардидани маблағ ба ҳисоби Фонд. Ҳамин тавр, хароҷот низ дар он давраи ҳисоботӣ инъикос меёбад, ки дар он хароҷот ҷой дорад, сарфи назар аз он ки маблағи хароҷот аз тарафи Фонд дар ин давраи ҳисоботӣ пардохта шудааст ё не. Даромади асосии Фондро: Даромад аз ғоизи қарзҳо, даромад аз

барқарорсозии арзиши дороиҳо (қарзҳо), Даромад аз барқарорсозии дороиҳои соқит гардида, ҷарима ва дигар даромадҳо такил медиҳанд.

3.9 Андозбандӣ

Хароҷоти андоз аз Ҷоида, ки дар ҳисобот дар бораи маҷмӯи даромад инъикос ёфтааст - ин маблағи андози ҷорӣ аз Ҷоида мебошад, ки мутобиқи қонунгузории амалкунандаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешавад. Ҷоидаи то андозбандии муҳосибӣ аз Ҷоидаи андозбандишавандаи тибқи Кодекси андоз фарқ дорад, чунки барои ҳисобкунии андоз аз Ҷоида бархе аз қисматҳои ҳамчун хароҷот эътирофгардида бо мақсади андозбандӣ истисно мешаванд. Ҳангоми ҳисобкунии андоз аз Ҷоида меёри андоз дар ҳаҷми 20 % истифода бурда мешавад.

Андозбандии таваққуфшуда аз рӯи андоз аз Ҷоида мутобиқи усули дороиҳо ва ӯҳдадориҳои тавозунӣ нисбат ба тамоми фарқиятҳои муваққати байни манбаи андози дороиҳо ва ӯҳдадориҳо ва арзиши тавозунии онҳо мутобиқи ҳисоботи молиявӣ ҳисоб карда мешаванд. Дороиҳо ва ӯҳдадориҳои андозбандии таваққуфшуда бо истифода аз меёри андозбандии истифодашаванда дар даврае, ки дороиҳо фурухта мешаванд ва ӯҳдадориҳо бозпардохт мешаванд, зимни ба асосгирии меёри андозбандӣ дар давраи мазкур ё амалан муқарраршуда дар санаи тартибдиҳии ҳисобот, муайян карда мешаванд.

Дороиҳо аз рӯи андозбандии таваққуфшуда ба он ҳаdde ифода меёбанд, ки эҳтимолияти гирифтани Ҷоидаи андозбандишуда вучуд дошта бошад, ки ба муқобили он метавон фарқияти муваққатиро истифода бурд.

3.10 Муомилот бо асъори хориҷӣ

Муомилот бо асъори хориҷӣ сараввал бо асъори милли аз рӯи қурби расмӣ мубодилавии Бонки миллии Тоҷикистон дар санаи амалиёт ифода меёбад. Фарқият байни қурби мубодилавии шартномавӣ ва қурби расмӣ БМТ дар санаи амалиёт ба ҳисоботи маҷмӯи даромад чун даромади соф аз муомилот бо асъори хориҷӣ дохил карда мешавад.

Дороиҳо ва ӯҳдадориҳои монетарӣ аз рӯи қурби расмӣ БМТ дар санаи ҳисобот ба асъори милли мубодила мегардад. Фарқияти қурбии бавучуд омада, ҳангоми аз нав баҳодихии ин дороиҳо ва санадҳои қарзӣ дар ҳисобот оиди маҷмӯи даромад чун даромад ё хароҷоти софи азнавбаҳодихии асъори хориҷӣ инъикос меёбанд.

3.11 Сармояи худӣ

Сармояи худии Фонд аз захира барои фаъолияти оянда, Ҷоидаи тақсимнашуда, захираи умумӣ, ки мутобиқи қонунгузории амалкунанда ташаккул ёфтааст ва захираи азнавбаҳодихии воситаҳои асосӣ иборат аст.

4. ЭЗОҲ БА ҲИСОБОТ ОИДИ ҲОЛАТИ МОЛИЯВӢ

4.1 Нақди хазина ва ҳамаарзиши он

Воситаҳои пулии Фонд аз қисматҳои зерин иборатанд:

	31 декабри 2024	31 декабри 2023
Воситаҳои пулӣ дар хазина	97	392
Воситаҳои пули дар ҳисоби бонкӣ	2 469	1 548
Ҳамагӣ :	2 566	1940

Фонд воситаҳои пулии аз истифодабарӣ маҳдудкардашуда надорад.

4.2 Қарз ба мизочон

Дар давраи ҳисоботӣ Фонд қарзхоро барои рушди соҳибкорӣ ва барои таъмини талаботҳои истеъмолии аҳоли додааст.

Гуруҳбандии сандуқи қарзӣ ба 31-уми декабри соли 2023 сохтори зерин дорад:

	Шумораи қарзҳо	Маблағи қарзҳо	ФПТИ	Ҳамагӣ	Ҳисса
Қолабӣ	967	5 156 349	-	5 156 349	93%
Тамдидшуда	3	27 623	(4 143)	23 479	0%
Таъхирафтода	52	344 785	(51 791)	292 994	6%
Ҳамаги	1022	5 528 757	(55 934)	5 472 823	100%

Гуруҳбандии сандуқи қарзӣ ба 31-уми декабри соли 2024 сохтори зерин дорад:

	Шумораи қарзҳо	Маблағи қарзҳо	ФПТИ	Ҳамагӣ	Ҳисса
Қолаби	1011	5 167 842	-	5 167 842	93%
Тамдидшуда	1	27 183	-27 183	-	0%
Таъхирафтода	30	250 696	(253 706)	-3 010	5%
Ҳамаги	1 042	5 445 721	(280 889)	5 164 832	100%

Маблағҳои ба таъхирафтодаи Фонд дар санаи 31.12.2024 сол 280 889 сомони ро ташкил дода, муҳлати пардохташон аз 2 сол гузашта бошад ба 261 390 сомони баробар мебошад.

Аз рӯи муҳлати пардохт сандуқи қарзӣ ба тарзи зерин тақсим мешавад:

	31 декабри 2024	31 декабри 2023
аз 1 то 12 моҳ	3 299 922	3 703 050
аз 12 то 24 моҳ	1 876 626	1 530 625
зиёда аз 24 моҳ	269 173	295 082
Чамъ:	5 445 721	5 528 757
Захира барои ФПТИ	(280 889)	(55 934)
Ҳамагӣ арзиши соф	5 164 832	5 472 823

Аз рӯи соҳаҳои иқтисодиёт гуруҳбандии сандуқи қарзӣ дар санаи ҳисоботӣ чунин аст:

Номгӯ	31 декабри 2024		31 декабри 2023	
	Маблағ	Ҳисса	Маблағ	Ҳисса
Растанипарварӣ	680 564	12,5%	735 064	13,3%
Чорводорӣ	3 628 368	66,6%	3 680 989	66,6%
Гайра кишоварзӣ	207 077	3,8%	220 377	4,0%
Истеъмолий	892 777	16,4%	869 712	15,7%
Савдо ва хизматрасонӣ	7 725	0,1%	20 025	0,4%
Дигар соҳаҳо	29 210	0,5%	2 590	0,0%
Ҳамагӣ	5 445 721	100%	5 528 757	100%
Захира барои ФПТИ	(280 889)		(55 934)	
Ҳамагӣ арзиши соф	5 164 832		5 472 823	

Тақсимои қарз аз рӯи минтақа чунин аст:

Маҳал	31 декабри 2024		31 декабри 2023	
	Маблағ	Ҳисса	Маблағ	Ҳисса
Истаравшан	477 290	8,8%	481 722	8,7%
Зафаробод	1 865 415	34,3%	1976 360	35,7%
Ашт	940 650	17,3%	925 336	16,7%
Б. Ғафуров	1 493 942	27,4%	1 526 386	27,6%
Ҷ. Расулов	668 424	12,3%	618 953	11,2%
Ҳамаги:	5 445 721	100%	5 528 757	100%
Захира барои ФПТИ	(280 889)		(55 934)	
Ҳамаги маблағи соф:	5 164 832		5 472 823	

Сандуқи қарзӣ дар тақсимои меъёрҳои фоизӣ чунин намуд дорад:

Меъёри фоизӣ	31 декабри 2024	31 декабри 2023
то 20 фоиз	178 543	224 214
аз 21 то 24 фоиз	204 210	177 590
аз 24 то 36 фоиз	5 062 968	5 126 952
зиёда аз 36 фоиз	-	-
Ҷамъ:	5 445 721	5 528 757
Захира барои ФПТИ	(280 889)	(55 934)
Ҳамагӣ арзиши соф	5 164 832	5 472 823

Мувофиқи сиёсати қарзӣ Фонд барои таъминоти қарзҳо чорвояи шохдори калон, амволи ғайриманқул, воситаҳои нақлиёт, кафолати аъзои гурӯҳ ва зомини шахсони алоҳида гирифта мешавад.

	31 декабри 2024	31 декабри 2023
Бо гарав таъминбуда	938 208	1 210 452
Бо гарав таъминнабуда	4 507 513	4 318 305
Ҷамъ:	5 445 721	5 528 757
Амволи ғайриманқул	175 000	175 000
Амвол (мол ва таҷхизот)	763 208	1 035 452
Бо кафил таъминбуда	4 507 513	4 318 305
Ҷамъ:	5 445 721	5 528 757

4.3 Доройҳои дигар

4.3.1

Номгӯй	31 декабри 2024	31 декабри 2023
Фоизҳои ҳисобшуда барои гирифтани	62 977	73 578
ФПТИ барои фоизҳои ҳисобшуда	(62 977)	-
Ҳамаги:	-	73 578

4.3.2 Дигар дороиҳо

Номгӯй	31 декабри 2024	31 декабри 2023
Ҳисобҳо барои гирифтани	-	-
Лавозимоти истифоданашудаи дафтардорӣ	1786	4 583
Пешпардохти изофаи андоз аз Ҷоид	27 080	40 271
Хароҷотҳои пешпардохташуда	-	-
Пешпардохти дигар андохҳо	764	-
Ҳамагӣ:	29 630	44 854

4.4 Гаравҳо барои фуруш

Дар банди "Гарави гирифташуда барои фуруш" 151 349 сомони арзиши молу мулкӣ, ки дар асоси ҳалномаи Суди ба дороии тавозунии Фонд гирифташуда, бо тарҳи ФПТИ ташаққулдодашуд ба андозаи 100%, нишон дода шудааст, арзиши софи он бо сифр баробар аст.

4.5 Амвол ва таҷҳизот

Воситаҳои асосӣ	Мебел ва асбобҳо	Таҷҳизоти идоравӣ	Беҳтаргардонии воситаҳои иҷоравӣ	Ҳамагӣ
Арзিনি аввалин дар 01 январи 2024	64 884	124 233	59 965	249 082
Фарсоиши ҷамъшуда	(64 316)	(106 766)	(30 832)	(201 914)
Арзиши соф ба 01 январи 2024	568	17 467	29 133	47 168
Ворид шуд	-	1 700	2 652	4 352
Хориҷ шуд	-	(10 229)	(3 313)	(13 542)
Азнавгурухбанди воситаҳо	(7 564)	7 564	-	-
Истеҳлоки ҳисобшуда	(869)	(6 144)	(3 920)	(10 933)
Азнавгурухбанди истеҳлоки воситаҳо	10 983	(11 378)	393	(2)
Хориҷкунии истеҳлок	-	10 049	2 061	12 110
Арзিনি аввалин дар 01 январи 2025	57 320	123 268	59 304	239 892
Фарсоиши ҷамъшуда	(54 202)	(114 239)	(32 298)	(200 739)
Арзиши соф ба 01 январи 2025	3 118	9 029	27 006	39 153

4.6 Дороиҳои ғайримоддӣ

Арзиши аввала ба 01 январи 2024	42 179
Фарсоиши ҷамъшуда	(42 304)
Арзиши соф ба 01 январи 2024	(125)
Ворид шуд	-
Хориҷ шуд	-
Истеҳлоки ҳисобшуда	125
Арзиши аввала ба 01 январи 2025	42 179
Фарсоиши ҷамъшуда	42 179
Арзиши соф ба 01 январи 2025	-

Таъминоти барномавии «1С Бухгалтерия» ва барномаи "Octopus Micro Finance" ба маблағи 42179,48 сомони ҳамаҷун дороии ғайримоддӣ, бо тарҳи 100% истеҳлокаш дар ҳисобот нишон дода шудааст, арзиши тавозунии он бо сифр баробар аст.

4.7 Сармоягузорӣ

Дар сатри Сармоягузорӣ- саҳмияи ЧСК “НОБ Роғун” ба маблағи 23 600 сомони инъикос ёфтааст.

4.8 Қарзҳои гирифташуда

Дар давраи ҳисоботи Фонд қарзҳо дар назди бонкҳо ва ташкилотҳои ғайрибонкӣ надошт.

4.9 Ёхдадориҳои дигар

Дигар ёхдадориҳои Фонд ба ҳолати 31-уми декабри солҳои 2024 ва 2023 чунин таркиб доранд:

Номгӯ	31 декабри 2024	31 декабри 2023
Ҳисобҳо барои пардохт	-	4 240
Захира барои аудит	26 000	26 000
Дираг ёхдадориҳо барои пардохт	-	929
Ҳамаги	26 000	31 169

Ҳисобҳо барои пардохт аз ёхдадориҳои ҷории хизматрасонӣ, иҷорапулӣ ва ғайра иборат аст.

Номгӯ	31 декабри 2024	31 декабри 2023
Андози иҷтимоӣ барои пардохт	-	2 702
Дигар андозҳо барои пардохт	-	125 933
Ҳамаги	-	128 635

4.10 Сармояи захирави барои фаъолияти оянда

Дар ин моддаи ҳисоботи ҳолати молиявӣ маблағи худии Фонд инъикос гардидааст, ки аз тарафи муассисон ва ташкилотҳои байналхалқӣ ҳамчун грант барои истифода дода шудаанд. Дар соли ҳисоботӣ ин сармоя 1 304 855 сомони ро ташкил намуд, ки ин нишондиҳанда нисбати соли 2023 бе тағйир мондааст.

4.11 Дигар захираҳо ва сармояҳо

Номгӯ	31 декабри 2024	31 декабри 2023
Захираи умумӣ барои қарзҳои фаъол	103 836	106 160
Сармояи изофагӣ	1 203 732	1 203 732
Захираи азнав баҳодиҳии воситаҳои асосӣ	6 143	8 109
Ҳамаги:	1 313 711	1 318 001

Фонд захираи умумиро барои қарзҳои қолабӣ мутобиқи талаботи Сиёсати ҳисобгирии худ дар ҳудуди 2% ва барои қарзҳои тахти назоратӣ ба андозаи 5% аз ҳисоби фоидаи соли ҳисоботи бо аъзори миллӣ ташкил медиҳад.

4.12 Фоидаи тақсимнашуда

Дар ин моддаи “Ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ” натиҷаҳои молиявии фаъолияти Фонд дар давоми ҳамаи давраҳои ҳисоботӣ нишон дода шудааст.

5. ЭЗОҲ БА ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ МАҶМУӢ ДАРОМАД**5.1 Даромад ва хароҷоти молиявӣ**

Фонд дар рафти фаъолияти муқаррарӣ даромади фоизӣ аз қарзҳо, грант ва дигар даромадҳоро ба даст меорад. Даромад ва хароҷотҳо аз рӯи фаъолияти соли 2023 дар ҷадвалҳои зерин оварда шудаанд.

Даромадҳои молиявӣ

Номгӯ	соли 2024	соли 2023
Даромади ғоизӣ аз қарзҳои додашуда	1 411 342	1 413 477
Дигар даромадҳои ғоизӣ	-	-
Ҷамъ:	1 411 342	1 413 477
Хароҷоти ғоизӣ	-	-
Хизматрасонии қарзҳо	-	-
Ҷамъ	-	-
Ҳамагӣ даромади софи ғоизӣ	1 411 342	1 413 477

Барқарорсозии/(ташаккулдиҳии) захираҳо

Даромад аз барқарорсозии қарзҳо	соли 2024	соли 2023
Даромад аз барқарорсозии дороиҳои соқидшуда	1 688	-
Даромад аз барқарорсозии қарзҳо	15 975	1315
Даромад аз барқарорсозии қарзҳои тамдидшуда	-	-
Ҷамъ	17 663	1315
Ташаккулдиҳии захираҳо	соли 2024	соли 2023
Фонди пушонидани талафотҳои имконпазир аз рӯи қарзҳо батаъхиратода	(72 342)	(42 480)
Фонди пушонидани талафотҳои имконпазир аз рӯи қарзҳо тамдидшуда	-	-
Фонди пушонидани талафотҳои имконпазир аз рӯи ғарав барои фуруш	-	-
Фонди пушонидани талафотҳои имконпазир аз рӯи ғоизи қарзҳо	(9 132)	(4 578)
Ҷамъ	(81 474)	(47 058)
Ҳамагӣ даромади соф аз барқарорсозии/(ташаккулдиҳии) захираҳо	(63 811)	(45 743)

Даромад/(хароҷоти) ғайриғоизӣ

Даромад/(хароҷоти) аз амалиётҳои асҳори	соли 2024	соли 2023
Даромад аз азнавбаҳодиҳии асҳори хориҷӣ	-	-
Хароҷоти аз амалиёт бо асҳори хориҷӣ	-	-
Ҷамъ:	-	-

Даромад/(хароҷоти) комиссионӣ

Даромади комиссионӣ ва хизматрасонӣ	-	-
Хароҷоти комиссионӣ ва хизматрасонӣ	-	-
Ҷамъ:	-	-

Дигар даромадҳои ғайриғоизӣ

Даромад аз фуруши дигар дороиҳо	-74	-
Дигар даромадҳои молиявӣ	1 995	1 482
Ҷамъ:	1 921	1 482
Ҳамагӣ даромад/(хароҷоти) ғайриғоизӣ	1 921	1 482

5.2 Харочотҳои амалиётӣ

Нишондиҳанда	Соли 2024	Соли 2023
	Маблағ	Маблағ
Музди меҳнат	758 147	774 228
Дигар пардохтҳои иловагӣ	128 602	108 319
Андози иҷтимоӣ	179 860	179 046
Аудит	26 000	26 000
Ҳадамоти ҳуқуқӣ ва дигар хизмати касбӣ	5 906	19 951
Ҳаққи узвият ва ҳақгузорӣ	5 855	4 274
Чаримаҳо	2 160	2 040
Таъмиру муоинаи техникаи	4 610	2 390
Хароҷоти техникаи иттилоотӣ	3 589	8 002
Фарсудаҳои ва истеҳлоки	10 989	17 121
Сӯзишвори ва маводи сухту рағанкори	14 438	13 005
Сафари хизматӣ	12 754	9 298
Реклама ва хабаррасони	1 453	7 570
Алоқа	4 317	4 380
Андозҳо ва иҷозатнома	1 000	2 108
Хароҷоти иҷора	91 986	85 837
Хароҷоти конселяри	10 477	9 395
Хароҷоти намояндагӣ	432	-
Хароҷоти коммунали	11 396	10 461
Хароҷоти обуна	6 152	393
Хайрия	-	-
Хароҷоти судӣ	-	420
Хароҷоти дигар	13 791	7 638
Итого:	1 293 911	1 291 875

5.3 Андоз аз Ҷоида

Мувофиқи сиёсати баҳисобгирии қабулгардида, барои ҳисоботи молиявӣ Фонд даромад ва хароҷотҳоро бо усули ҳисобу замкунӣ эътироф мекунад. Барои риоя ба талаботҳои Кодекси Андоз, Ҷоидаи муҳосибӣ ба фарқиятҳои муваққатӣ ва доимӣ ислоҳ (тасҳеҳ) карда шудаанд.

	Соли 2024	Соли 2023
Ҷоидаи муҳосибӣ то андозбандӣ	55 542	77 340
Тасҳеҳи Ҷоидаи муҳосибӣ то андозбанди барои фарқи доимӣ		
Истеҳлоки воситаҳои асосӣ	10 989	15 388
Фонди махсус аз рӯи дигар қарзҳо	9 365	42 480
Фонди махсус - Ҷоидаҳои ҳисобшуда барои гирифтани	-	4 578
Хароҷотҳои тарҳнашавандаи дигар	34 933	26 065
Тасҳеҳи дамомадҳо	-17 959	432
Ҷоидаи тасҳеҳгардида то андозбанди	92 870	166 283
Мизони андоз	20%	20%
Хароҷоти андоз аз Ҷоида	18 574	33 257

ЭЗОҲИ 6. АМАЛИЁТҲО БО ИШТИРОКИ ТАРАФҲОИ АЛОҚАМАНД

Мувофиқи СБХМ (IAS) 24 «Ошкор кардани маълумот оиди ҷонибҳои вобаста» – ҷониби вобаста – алоқаманд мегардад, агар:

- (a) чунин ҷониб бевосита ё бавосита, ба воситаи як ё зиёда миёнаравон:
 - (i) корхонаро идора мекунад ё зери назорати он аст, ё агар корхона ва чунин ҷониб зери назорати умумӣ бошанд (ба ин ҷо корхонаҳои мабдаӣ, корхонаҳои фаръӣ, ва корхонаҳои фаръии як корхонаи мабдаӣ дахл доранд);
 - (ii) дар корхона ҳиссае дорад, ки таъсири назарраси ӯро ба корхона таъмин мекунад; ё
 - (iii) корхонаро якҷоя назорат мекунад;
- (b) ҷониб корхонаи ассотсиатсияшудаи (чуноне ки дар СБХМ (IAS) 28 «Воситагузориҳо ба корхонаҳои ассотсиатсияшуда») ҳамин корхона аст;
- (c) ҷониб фаъолияти якҷоя аст, ки корхона иштирокчии он аст (СБХМ (IFRS) 11 «Соҳибқориҳои якҷоя»);
- (d) ҷониб ба таркиби ҳайати робарикунанда ё корхонаи мабдаи он дохил мешавад;
- (e) ҷониб хеши наздики яке аз шахсонест, ки дар п. (a) ё п. (d) зикр шудаанд;
- (f) ҷониб корхонаест, ки таҳти назорат, назорати якҷоя ё таъсири назарраси ягон нафар аз шахсони дар п. (d) ё п. (e) зикршуда мебошад, ё чунин шахсон дар ҳамин корхона, бевосита ё бавосита, ҳуқуқи овоздиҳии назаррас доранд;
- (g) ҷониб нақшаи мукофотҳоро баъди анҷоми фаъолияти меҳнатӣ барои кормандони корхона ё ягон корхонае ки ҷониби вобастаи корхона аст, муайян менамояд.

Дар давраи ҳисоботи чунин амалиётҳо бо иштироки тарафҳои алоқаманд дар Фонд ҷой доштаанд.

№	Ному насаб	алоқа	Дода шуд	Маблағ	меъёр %	Мӯҳлат	Намуди қарз	Бақия ба 31.12.24
1	Ҳасанов Нуъмон	Аудитори дохили	29.11.2024	15 000	18	18	Истеъмолий	14 167
2	Норова Зарина	Сармуҳосиб	16.02.2023	12 000	18	24	Истеъмолий	-
3	Мирзовалиев Назирали	Аъзои Раёсат	20.05.2022	20 000	18	36	Истеъмолий	2 795
4	Аминов Мунирҷон	Аъзои Раёсат	18.04.2024	20 000	18	24	Истеъмолий	13 600

ЭЗОҲИ 7. ЁҲДАДОРИҲОИ ШАРТӢ

Мувофиқи исҳороти Роҳбарият, ба санаи 31.12.2024 Фонд ёҳдадориҳои шартӣ надорад.

ЭЗОҲИ 8. РӢЙДОДҲОИ БА АМАЛОМАДА БАӢД АЗ САНАИ МУАРРИФИИ ҲИСОБОТ

Баъди санаи ҳисоботи молиявӣ то санаи пешниҳоди ҳисобот ҳодисаҳои назаррасе, ки метавонанд ба ҳисоботи молиявӣ таъсир расонанд ба вуқӯъ наомадааст.

ЭЗОҲИ 9. ХАВФҲО**9.1. Хавфи қарзӣ**

Дар рафти фаъолияти худ Фонд ба хавфи қарзӣ дучор аст, ки ба саривақт пардохт нашудан ва ё нопурра пардохт карда шудани ёҳдадориҳои қарзӣ ва фоизҳои ҳисобшудаи он аз тарафи қарзгирандагон вобаста аст.

Дучоршавӣ ба хавфи қарзӣ бо роҳи мунтазам таҳлил намудани ҳолати пардохтпазирии мизочон ва қарзгирандагони потенциалӣ оиди пардохт намудани ёҳдадориҳои қарзӣ ва фоизҳои ҳисобшудаи он идора карда мешавад.

Хавфи қарзӣ инчунин бо роҳи гирифтани гарави амвол ва кафолати фардию гурӯҳӣ идора карда мешавад. Ба сифати таъминоти гарав дороиҳои зерин баромад мекунад: тилло, амволи манқул ва ғайриманқул, кафолати аъзоёни гуруҳ ва шахсони алоҳида. Ба сифати кафолати шахсӣ ва гурӯҳӣ сертификати ҳуқуқи истифодабарии замин, шартномаи кафолатӣ, амволи манқул ва ғайриманқули шахсони масули мизочон баромад мекунад.

9.2. Хавфи пардохтпазирӣ

Хавфи пардохтпазирӣ – хавфи пеш омадани мушкilot ҳангоми дарёфти маблағҳои пулӣ барои баргардонидани пасандозҳо ва пардохти ўҳдадориҳо мебошад, ки бо воситаҳои молиявӣ ҳангоми расидани мўҳлатҳои воқеии пардохти онҳо расидааст, алоқаманд мебошанд.

Фонд ба таври ҳаррӯза ба воситаҳои озоди пулӣ барои пардохти ўҳдадориҳо, пардохти қарзҳо ва дигар намуди талаботи ҷорӣ барои воситаҳои молиявӣ пардохтшаванда ба воситаҳои пулӣ ниёз дорад. Фонд назорати пардохтпазириро бо мақсади таъмини мавҷудияти воситаҳои пулии дар ҳар давраи зарурӣ барои пардохти ўҳдадориҳои вобаста ба ҳаракати воситаҳои пулӣ ҳангоми расидани мўҳлати пардохти онҳо, анҷом медиҳад. Воситаҳое, ки Фонд барои назорати пардохтпазирӣ истифода мебарад, ташхиси пешбиниҳои ҳаракати воситаҳои пулӣ мебошад.

Назорати хавфи фоизӣ тавассути дар тавозун нигоҳ доштани мўҳлати пардохти ўҳдадориҳо ва дороиҳои Фонд амалӣ мегардад. Баҳогузориҳои дурнамои андозаи хавфи фоизӣ барои ҳар як модда боиси он мегардад, ки барои ба ҳадди ақал расонидани таъсири он ба даромади ФҚХ чораҳои зарурӣ андешида шаванд, зеро коҳиш ёфтани даромадҳо ё зарарҳои мустақим метавонанд ба бадшавии нишондиҳандаи сармоя оварда расонанд.

Дар охири соли ҳисоботи Фонд ўҳдадориҳои назаррасе надорад, ки боиси хавфи пардохтпазирӣ он гардад.

9.3. Хавфи асъорӣ

Аз сабаби он, ки Фонд ба мизочон қарзро бо асъори милли медиҳад ва дар давраи ҳисоботи қарз аз дигар ташкилотҳои қарзӣ бо асъори хориҷӣ надошт хавфи асъорӣ он паст мебошад.




Директор

Сармуҳсиб



Абдуназаров У.Ш.



Ҳасанов Н.Р.